

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 17.10.2019 №186

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2149/1-968	Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел, таҷҳизотҳои техникӣ, молҳои хоҷагӣ	Номгӯӣ	55	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2150/1-969	МД “Мактаб-интернати миёнаи махсуси мусиқии ҷумҳуриявӣ” ба номи З.Шаҳидӣ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, либосҳои зимистона ва лавозимотҳои варзишӣ	Номгӯӣ	40	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2151/1-970	МД “Ҷаҳоннамо”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ	Номгӯӣ	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2152/1-971	Агентии хариди давлатии мол, қор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Сару либоси низомӣ	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2153/1-972	Литсейи ҳарбӣ ба номи генерал майор М.Д.Тошмуҳамадов	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагидорӣ ва дарсӣ	Номгӯӣ	33	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2154/1-973	Дастгоҳи марказии КҲФ ва МГ назди ҲҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2164/1-974	Агентии омили назди ПҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2165/1-975	Агентии омили назди ПҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти техникӣ	Номгӯӣ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2166/1-976	Шуъбаи маъмурӣ-хоҷагидории Ситоди генералии Қувваҳои Мусаллаҳи Вазорати Мудофиаи ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел	Номгӯӣ	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2155/2-708	МДТ “Коллеҷи омӯзгории ш. Ҳисор”	227-65-78	Хариди электронӣ	Ангишт Ҳезум	Кг МЗ	35000 20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2156/2-709	Муассисаи давлатии таълимии “Мақтаби №82”	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2157/2-710	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №127 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯроқворӣ	Номгӯй	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2158/2-711	Шӯъбаи Манзилию Комуналии ва Хоҷагидории ш. Турсунзода	227-65-78	Хариди электронӣ	Хлор	Кг	5000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2159/2-712	МД Маркази тиббии шаҳрии №3	227-65-78	Хариди электронӣ	Кати хоби тиббӣ Кондиционер	Адад	30 1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2160/9-339	МД Шифохонаи шаҳрии парастории ҳамшираҳои шафқат	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯй	49	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

2161/9-340	МД “Маркази миллии тиббии ҶТ Шифобахш”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯй	138	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2162/9-341	МД “Маркази миллии тиббии ҶТ Шифобахш”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои мадхушкунанда	Номгӯй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.
Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

